

ҶАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

Ҳисоботи молиявӣ

барои соле, ки 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст

ва ҳисоботи аудиторони мустақил



ҶАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ТАЪКИДИ РОҲБАРИЯТ ДАР БОРАИ МАСЪУЛИЯТИ ТАҲИЯ ВА ТАСДИҚИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНҶОМ ЁФТААСТ

Роҳбарияти Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи «Душанбе Сити Бонк»-ро (дар оянда «Бонк») барои таҳияи ҳисоботи молиявӣ, ки эътимоднокии тамоми ҷанбаҳои вазъияти молиявӣ, натиҷаи фаъолият, гардиши маблағ ва тағйирот дар сармояи Бонк тайи соли анҷомёфтаи 31 декабри соли 2024-ро мутобиқи Стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ (дар оянда «СБҲМ») инъикос менамояд, масъул мебошад.

Ҳангоми таҳияи ҳисоботи молиявӣ роҳбарият масъулияти амалҳои зеринро бар ӯҳда доранд:

- интиҳоби усулҳои муносиби баҳисобгирии муҳосибавӣ ва истифодаи мунтазами онҳо;
- пешниҳоди иттилоот, аз ҷумла сиёсати баҳисобгирӣ дар шакле, ки мувофиқ, бозэтимод, муқоисашаванда ва фаҳмо будани ин маълумотро таъмин менамояд;
- риоя кардани талаботи СБҲМ ва шарҳ додани тамоми ҳолатҳои берунравӣ аз меъёрҳои СБҲМ дар эзоҳот ба ҳисоботи молиявӣ;
- таҳия намудани ҳисоботи молиявӣ бо назардошти ин эҳтимолият, ки Бонк дар оянда фаъолияти худро идома хоҳад дод, ба истиснои мавридҳои, ки чунин эҳтимол ғайриқонунӣ бошад.

Роҳбарият ҳамчунон барои амалҳои зерин масъул аст:

- тарҳрезӣ, амалисозӣ ва таъмини фаъолияти самарабахш ва бозэтимоди низоми назорати дохилии Бонк;
- дастгирӣ ва ҳифзи ҳисобдорӣ, ки имконият медиҳад дар ҳар лаҳза ба таври дақиқ маълумот дар бораи вазъияти молиявии Бонк омода шавад ва мутобиқати ҳисоботи молиявӣ бо талаботҳои СБҲМ таъмин карда шавад;
- ба роҳ мондани ҳисобдорӣ мутобиқи қонунгузорӣ ва стандартҳои ҳисобдории Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- дар қорҷубаи салоҳияти худ андешидани чораҳо барои ҳифзи дороиҳои Бонк;
- ошкор ва ҷилавгирӣ намудани ҳодисаҳои қаллобӣ, иштибоҳ ва дигар сӯиистифодаҳо.

Ҳисоботи молиявии мазкур барои соли 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст, аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳҳомон 15 майи соли 2025 тасдиқ гардидааст.

Аз номи Роҳбарияти Бонк:

Ақдодов Хуршед
Раиси Раёсат

15 майи соли 2025
ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон



Нуралӣев Акмал
и.в. Сармуҳосиб

15 майи соли 2025
ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҲИСОБОТИ АУДИТОРОНИ МУСТАҚИЛ

Ба Иштирокиён ва Шӯрои Нозирони Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи «Душанбе Сити Бонк»:

Хулоса бо тавзеҳот

Мо аудити ҳисоботи молиявии Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи «Душанбе Сити Бонк» (минбаъд - «Бонк»)-ро, ки аз ҳисобот оиди вазъияти молиявӣ ба санаи 31 декабри соли 2024, ҳисобот оиди фоида ва зарар, ҳисобот оиди даромади маҷмӯӣ, ҳисобот оиди тағйирот дар ҳайати воситаҳои худӣ, ҳисобот оиди гардиши воситаҳои пулӣ барои соли 2024, инчунин эзоҳот ба ҳисоботи молиявӣ, аз ҷумла шарҳи мухтасари қисмҳои асосии сиёсати баҳисобгирӣ иборат аст, баргузор намудем.

Ба ақидаи мо, ба истиснои таъсири эҳтимолии ҳолатҳое, ки дар банди «Асос барои баёни хулосаи аудиторӣ бо тавзеҳот» тавсиф шудаанд, ҳисоботи молиявии пешниҳодгашта ҳолати молиявии Бонкро дар ҳама равандҳои назаррас ба санаи 31 декабри соли 2024, инчунин натиҷаҳои молиявӣ ва гардиши воситаҳои пулӣ онро дар соли 2024 дар мувофиқат бо стандартҳои байналмилалӣ СБҲМ эътимоднок инъикос менамояд.

Асос барои баёни хулосаи аудиторӣ бо тавзеҳот

- **Мутобиқати нопурра ба талаботҳои СБҲМ.** Бонк ҳисоботи молиявиро, ки тибқи Стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ), ки дар навбати худ аз ҷониби Шӯрои СБҲМ тасдиқ шудааст, пешниҳод накардааст. Аз ҷумла, сиёсати баҳисобгирӣ Бонк ва пешниҳоди иттилоот дар ҳисобот ба талаботи стандартҳо, ба монанди СБҲМ (IAS) 1 «Пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ» ва СБҲМ (IFRS) 10 «Ҳисоботи молиявии муттаҳидшуда» ҷавобгӯ нестанд. Ин имконияти ташаққули тасаввуроти боэътимод дар бораи вазъи молиявӣ ва натиҷаҳои фаъолияти Бонкро аз рӯи стандартҳои байналмилалӣ маҳдуд мекунад.
- **Пешниҳод накардани ҷадвали трансформатсионӣ ва рӯйхати тасҳеҳот аз ҷониби аудиторони қаблӣ.** Ҳангоми гузаронидани аудит мо муайян намудем, ки аудиторони қаблӣ ба мо ҷадвали трансформатсионӣ ва рӯйхати тасҳеҳотеро, ки дар ҷараёни аудити онҳо дар давраҳои ҳисоботҳои қаблӣ пешниҳод шуда буданд, пешкаш накардаанд. Ин ҳуҷҷатҳо барои дуруст фаҳмидани тағйирот дар баҳисобгирӣ муҳосибӣ ва баҳисобгирӣ тасҳеҳоти солҳои қаблӣ муҳим мебошанд.
- **Қорӣ накардани СБҲМ (IFRS) 9 ва СБҲМ (IFRS) 16.** Бонк тартиботи гузаришро тибқи талаботҳои СБҲМ (IFRS) 9 «Воситаҳои молиявӣ» ва СБҲМ (IFRS) 16 «Иҷора» ва инчунин баҳисобгирӣ ва арзёбиро амали накардааст. Дар натиҷа, тасниф, баҳодиҳии воситаҳои молиявӣ, ташаққули захираҳо аз рӯи зарари пешбинишудаи қарзӣ ва баҳисобгирӣ иҷора ба стандартҳои муқаррарнамудаи байналмилалӣ ҷавобгӯ нестанд. Мо имкони муайян кардани таъсири миқдории риоя накардани ин стандартҳоро ба ҳисоботи молиявӣ надоштем.
- **Таҳияи нопурраи ҳисоботи молиявии муттаҳидшуда.** Бонк, сарфи назар аз мавҷудияти ширкати фаръии худ, ҳисоботи молиявии муттаҳидшударо пешниҳод накард. Аудити ҳисоботи молиявии ширкати фаръӣ гузаронида нашудааст, бинобар ин далелҳои зарурӣ ва кофии аудиторӣ барои арзёбии вазъи молиявӣ ва натиҷаҳои фаъолияти гурӯҳ дар маҷмӯъ мавҷуд набуданд. Аз ин лиҳоз, ҳисоботи инфиродии Бонк маълумоти муттаҳидшударо инъикос намекунад, тавре ки инро СБҲМ (IFRS) 10 талаб мекунад.

Мо аудитро дар мувофиқат бо стандартҳои байналмилалӣ аудит (СБА) баргузор намудем. Ёхдадорҳои мо дар мувофиқат бо ин стандартҳо, минбаъд дар қисми «Масъулияти аудитор барои аудити ҳисоботи молиявӣ»-и хулосаи мо қайд гаштаанд. Мо дар алоқамандӣ бо Бонк дар мувофиқат бо Кодекси ахлоқии муҳосибони касбии Шӯро оид ба стандартҳои байналмилалӣ ахлоқӣ барои муҳосибон (Кодекси ШСБАМ) ва талаботҳои ахлоқии нисбат ба аудити ҳисоботи молиявии мо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодашаванда мустақил буда, ва аз ҷониби мо ёхдадорҳои дигари ахлоқӣ дар мувофиқат бо ин талаботҳо ва Кодекси ШСБАМ иҷро гаштаанд. Ба ақидаи мо, далелҳои аудитории аз ҷониби мо гирифташуда, барои истифода намудани онҳо ҳамчун асос барои баён намудани хулосаи мо кифоя ва қобили қабул мебошанд.

Масъалаҳои муҳими аудит

Масъалаҳои асосии аудит – ин масъалаҳое мебошанд, ки мувофиқи муҳокимаи касбии мо, барои аз ҷониби мо баргузор намудани аудити ҳисоботи молиявии давраи ҷорӣ нисбатан муҳимтар ба ҳисоб мерафтанд. Ин масъалаҳо ба таври ягона дар доираи аудити ҳисоботи молиявии мо, ва ҳангоми омода сохтани хулосаи мо оиди ин ҳисобот баррасӣ гардиданд, ва мо хулосаи алоҳидаро оиди ин масъалаҳо баён наменамоем. Шарҳи мо, оиди он ки ҳар як масъалаи дар поён қайдгашта, чӣ тавр дар рафти аудит баррасӣ гашта буд, дар ин доира оварда шудааст.

Мо ӯҳдадорҳои дар қисми «Масъулияти аудитор барои аудити ҳисоботи молиявӣ»-и хулосаи мо шарҳ додашударо, аз ҷумла дар алоқамандӣ ба ин масъалаҳо иҷро намудем. Мутобиқан, аудити мо иҷроиши расмиёти барои баҳодиҳии хавфҳои ба таври назаррас таҳриф гаштани ҳисоботи молиявӣ коркардгаштаро, дар бар мегирифт. Натиҷаҳои расмиётҳои аудитории мо, аз ҷумла расмиётҳои дар рафти баррасии масъалаҳои дар поён қайдгашта иҷро гашта, ҳамчун асос барои баён намудани хулосаи аудитории мо оид ба ҳисоботи молиявии замимагашта хизмат менамоянд.

Натиҷаҳои расмиёти аудити мо, аз ҷумла расмиёти ҳангоми баррасии масъалаҳои дар поён овардашуда, барои хулосаи аудиторӣ оид ба ҳисоботи молиявии замимашуда асос мебошанд.

Масъалаи асосии аудит	Масъалаи мазкур дар рафти баргузори аудити мо чӣ тавр мавриди баррасӣ қарор гирифта буд
Беқурбшавии қарзҳо ва пешпардохтҳо ба мизочон, инчунин захираҳои ҳатмии характери қарзӣ дошта	
Дар алоқамандӣ бо назаррас будани қарзҳо ва пешпардохтҳо ба мизочон ва ӯҳдадорҳои характери қарзӣ дошта, инчунин дар алоқамандӣ бо номуайянии ба пардохти онҳо хосбуда, ҳисобкунии захира оид ба беқурбшавӣ ва захираҳо оид ба ӯҳдадорҳои характери қарзӣ дошта, яке аз масъалаҳои асосии аудит ба шумор меравад. Барои саривақт муайян намудани беқурбшавии қарзҳо ва пешпардохтҳо ба мизочон, инчунин барои эътироф намудани захира оид ба ӯҳдадорҳои характери қарзӣ дошта муҳокимаҳои назаррас заруранд. Ҳисобкунии захира оид ба беқурбшавии қарзҳо, ки ба таври коллективӣ баҳогуздорӣ мешавад, истифодаи усули моделикунонии қарзиро бо истифодаи маълумотҳо ва омилҳои назарраси мушоҳиданашаванда, чун низоми дохилии додани рейтингҳо, инчунин имконияти руй додани дефолт ва сатҳи зарари имконпазирро пешбинӣ менамояд. Барои ҳисобкунии захира оид ба беқурбшавии қарзҳо ва захира оид ба ӯҳдадорҳои характери қарзӣ дошта, ки ба таври алоҳида баҳогуздорӣ мешаванд, баргузор намудани баҳодиҳии эҳтимолияти пардохти онҳо, ки ба маълумотҳои назарраси мушоҳиданашаванда, чун нишондиҳандаҳои молиявии контрагентҳо, гирдишҳои ояндаи пешбинишавандаи маблағҳо, арзиши таъминот ва ғайра, асос ёфтаанд, зарур аст. Истифодаи усулҳои дигари моделикунонӣ ва имкониятҳо метавонист, ки ба натиҷаҳои тамоман дигар оварда расонад. Маълумот оиди беқурбшавии қарзҳо ва пешпардохтҳои мизочон, инчунин оиди ӯҳдадорҳои характери қарзӣ дошта, дар Эзоҳот оиди қарзҳо оварда шудааст.	Дар рафти аудит мо диққати махсусро ба масъалаҳои зерин додем: ► муҳокимаи роҳбарият дар алоқамандӣ бо ошкор гаштани ҳолатҳои қарзҳои назарраси ба мизочони корпоративӣ додашуда ва ӯҳдадорҳои характери қарзӣ дошта; ► пешбиниҳои гардиши ояндаи маблағҳо, аз ҷумла гардишҳои пулие, ки сарчашмаҳои онҳо таъминот оид ба қарзҳо ва ӯҳдадорҳои характери қарзӣ дошта буда, онҳо дорои нишонаҳои паст гаштани сифати қарзӣ мебошанд; ► усулҳо ва имкониятҳои, барои ба таври коллективӣ муайян сохтани беқурбшавии қарзҳо истифодагашта. Дар доираи расмиёти аудитории мо, мо усулҳоро баррасӣ намудем, ки <i>Бонк</i> барои ошкор намудани ҳолатҳои беқурбшавӣ ва ҳисобкунии захира оид ба беқурбшавӣ ва захираҳои характери қарзӣ дошта истифода намудааст. Расмиёти аудитории аз ҷониби мо иҷрогашта, инчунин санҷиши интиҳобӣ оид ба саривақт муайян намудани нишонаҳои беқурбшавиро дар бар гирифт. Барои қарзҳои назарраси интиҳобгашта, ки буқурбшавии онҳо ба таври алоҳида баҳогуздорӣ мешаванд, мо санҷиши имкониятҳо дар алоқамандӣ бо пешбиниҳои гардиши ояндаи маблағҳо, аз ҷумла арзиши таъминот гузарондем. Барои ба таври коллективӣ таҳлил намудани беқурбшавӣ, мо санҷиши интиҳобии усулҳои қарзии ба ҷунин ҳисобкунии беқурбшавӣ асосёбанда, маълумотҳои асосии ниҳой ва имкониятҳои истифодашударо гузарондем. Мо ҳамчунин, мутобиқати маълумотҳо дар алоқамандӣ бо захира оид ба беқурбшавӣ ва захираҳо оид ба ӯҳдадорҳои характери қарзӣ дошта, ки дар ҳисоботи молиявии <i>Бонк</i>, мувофиқ ба талаботҳои СБҲМ, ифшо гаштааст, таҳлил намудем.

Масъулияти роҳбарият барои ҳисоботи молиявӣ

Роҳбарият барои оморасозӣ ва пешниҳоди эътимодноки ҳисоботи молиявӣ қайдгашта дар мутобиқат бо СБҲМ ва барои ҳамаи низоми назорати дохилӣ, ки роҳбарият барои омода сохтани ҳисоботи молиявӣ дар натиҷаи амалҳои бевичдонона ё ҳатогиҳо таҳриф нагашта зарур мешуморад, масъулият бар дӯш дорад.

Ҳангоми оморасозии ҳисоботи молиявӣ, роҳбарият масъулиятро барои баҳодиҳии қобилияти Бонк барои бефосила идома додани фаъолияти худ, барои дар ҳолатҳои муайян ифшо сохтани маълумотҳои ба бефосилагии фаъолият алоқаманд буда, ва омода сохтани ҳисобот бо таъя ба тавсифи бефосилагии фаъолият, ба истиснои ҳолатҳои, ки роҳбарият нияти барҳамдиҳии Бонк, қатъ намудани фаъолияти он, ё дар вақти алтернативаи воқеӣ ба чунин амалҳо надоштани он, бар дӯш дорад.

Масъулияти аудиторҳо барои аудити ҳисоботи молиявӣ

Мақсади мо гирифтани итминони оқилона оиди он ки, ҳисоботи молиявӣ ба таври умумӣ дорои таҳрифҳои назаррас, ки дар натиҷаи амалҳои бевичдонона ё ҳатогиҳо сар задаанд, ва дар оморасозии ҳулосаи аудиторӣ, ки ақидаи моро дарбар мегирад, намебошад. Итминони оқилона, сатҳи баланди итминонро дарбар мегирад. Вале он кафолатро оиди он ки аудити мувофиқи СБА баргузор намуда, ҳамеша дар сурати ҷой доштан таҳрифҳои назаррас, онро ошкор менамояд, дода наметавонад. Таҳрифҳо метавонанд, ки натиҷаи амалҳои безътиной ё ҳатогиҳо бошанд, ва назаррас ҳисобида мешаванд, агар ба таври асоснок пешбинӣ кардан мумкин бошад, ки онҳо ба таври алоҳида ва ё дар якҷоягӣ метавонанд, ки ба қабули қарорҳои иқтисодии истифодабарандагон, ки бо таъя ба ин ҳисоботҳои молиявӣ қабул мешаванд, таъсир мерасонанд.

Дар доираи аудити дар мувофиқат бо СБА баргузоршаванда, мо муҳокимаи касбиро истифода намуда ва нобоварии касбиро дар тамоми давраи аудит нигоҳ медорем. Ғайр аз ин мо корҳои зеринро анҷом медиҳем:

- Хавфҳои дар натиҷаи амалҳои бевичдонона ва ҳатогиҳо сарзадари ошкор ва баҳогузори менамоем; барои ҳалли ин хавфҳо расмиёти аудиторию коркард ва баргузор менамоем; далелҳои аудиторию, ки барои истифода намудани онҳо ҳамчун асос барои баён намудани ҳулосаи мо кифоя ва қобили қабул мебошанд, мегирем. Хавфи ошкор нагардидани таҳрифи назарраси дар натиҷаи амалҳои бевичдонона ба вуҷуд омада, аз хавфи ошкор гаштани таҳрифи дар натиҷаи ҳатогиҳо ба вуҷуд омада баландтар аст, чунки амалҳои бевичдонона метавонанд, ки созиши пешакӣ, сохтакорӣ, ҳамроҳнамоии барқасдона, пешниҳоди маълумоти таҳрифшуда ё берун аз низоми назорати дохилӣ амал намуданро дарбар гиранд.
- Дарки низоми назорати дохилиро, ки барои аудит аҳамиятнок аст, бо мақсади коркарди расмиётҳои аудиторию ба ҳолатҳои мувофиқбуда, вале на ба мақсади иброз доштани нуқтаи назар оиди самаранокии низоми назорати дохилии Бонк мегирем;
- Характери мутобиқати сиёсати ҳисобдорӣ истифодашаванда ва асоснокии баҳогузориҳои муҳосиби роҳбарият ва ифшосозии иттилооти мувофиқро баҳогузори менамоем;
- Оиди қонунӣ будани аз ҷониби роҳбарият истифода гаштани пешбинӣ оиди бефосилагии фаъолият ҳулосабарорӣ менамоем, ва, дар асоси далелҳои аудиторию дарёфтгардида, оиди он ки номуайянии назаррас дар алоқамандӣ бо рӯйдодҳо ва шароитҳои, ки метавонанд, номуайянии назаррасро дар қобилияти Бонк барои бефосила идома додани фаъолияти худ ба миён оранд, ҳулоса мебарорем. Агар мо ба ҳулосае оем, ки номуайянии назаррас ҷой дорад, пас мо бояд дар ҳулосаи аудиторию диққатро ба ифшои муносиби маълумот ҷалб намоем, ё агар чунин ифшосозии маълумот қобили қабул набошад, ҳулосаи хешро тағир диҳем. Ҳулосаҳои мо, ба далелҳои аудиторию то санаи ҳулосаи аудиторию мо, асос ёфтаанд. Аммо рӯйдодҳо ва шароитҳои минбаъда, метавонанд, ба аз ҷониби Бонк аз даст додани қобилият барои бефосила идома додани фаъолият оварда расонанд;

Масъулияти аудиторҳо барои аудити ҳисоботи молиявӣ (идома)

- Баҳодиҳии пешниҳод гаштани ҳисоботи молиявиро ба таври умум мегузаронем, сохторҳо ва муҳтавои он, аз ҷумла ифшосозии маълумот, яъне оё ҳисоботи молиявӣ дурустии амалиётҳо ва рӯйдодҳои ба он асосёфтаре тавре пешниҳод менамояд, ки пешниҳоди бозғатимоди онҳоро таъмин намояд;
- Далелҳои кофии қобили қабулро дар алоқамандӣ бо маълумоти молиявии ташкилотҳо ва фаъолияти хоҷагидорӣ дар дохили Бонк, барои баён намудани ҳулоса оиди ҳисоботдиҳии молиявӣ дарёфт менамоем. Мо барои роҳбарии умумӣ, назорат ва баргузорномаи аудити Бонк ҷавобгар ҳастем. Мо барои ҳулосаи аудиториамон шахсан ҷавобгар ҳастем.
- Мо бо роҳбарият ҳамкориҳои иттилоӣ намуда, ба самъи у, ғайр аз маълумотҳои дигар, маълумотро оид ба ҳаҷм ва мӯҳлати аудит, ҳамчунин
- Маълумотро оиди мушоҳидаҳои назаррас, вобаста ба натиҷаҳои аудит, ҳамчунин оиди камбудҳои назарраси низоми назорати дохилӣ, агар онҳо дар рафти аудит ошкор карда шаванд, пешниҳод менамоем.
- Мо ҳамчунин ба роҳбарият аризаро оиди аз ҷониби мо риоя гаштани ҳамаи талаботҳои ахлоқии дахлдор дар муносибат бо мустақилиятро пешниҳод намуда, ва ба ӯ оиди ҳамаи муносибатҳои тарафайн ва дигар масъалаҳое, ки асос барои расонидани таъсир ба мустақилияти аудитор шумурдан мумкин аст, ва дар ҳолатҳои зарурӣ оиди чораҳои дахлдори эҳтиётӣ иттилоъ медиҳем.
- Аз он масъалаҳое, ки мо ба самъи роҳбарият расонидем, мо масъалаҳоро муайян месозем, ки барои аудити ҳисоботи молиявии давраи ҷорӣ, нисбатан назаррас, яъне масъалаҳои асосии аудит мебошанд. Мо ин масъалаҳоро дар ҳулосаи аудиториамон шарҳ медиҳем, ғайр аз ҳолатҳое, ки ифшои оммавии маълумот оиди ин масъалаҳо аз ҷониби қонун ё санади меъёрий манъ карда шудааст, ё дар ҳолатҳои азҳад кам мо ба ҳулосаи меем, ки маълумот оиди ягон хел масъала набояд дар ҳулосаи мо инъикос гардад, чунки оқилона пешбинӣ намудан мумкин аст, ки оқибатҳои манфии хабар додани чунин маълумот зиёдтар аз фоида аз иттилоъи он ба ҷамъият мебошад.

Роҳбаре, ки барои гузаронидани аудит масъул буд, ва дар натиҷа ҳисоботи аудитори мазкурӣ аудитори мустақил нашр карда – Садриддин Шарифов/Шарик ва Аудитори Таҳассусдоштаи таҷрибадор, шаҳодатномаи таҳассусии № 0000065, ки аз тарафи Бонки Миллии Тоҷикистон дода шудааст.


Раҳимбек АкрамовАудитор / Роҳбари Идоракунонда
ЧДММ "Кроу - Хорват Эисичи"

15-уми майи соли 2025



Иҷозатномаи давлатӣ барои машғулшавӣ бо фаъолияти аудиторӣ дар соҳаи бонкӣ, дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон: силсилаи 0000149, аз ҷониби Бонки Миллии Тоҷикистон дар санани 28 январи соли 2022 дода шуда.

Иҷозатномаи давлатӣ барои машғулшавӣ бо фаъолияти аудиторӣ дар баҳши умумӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон: силсилаи 000164, аз ҷониби Вазорати Молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар санани 29 октябри соли 2021 дода шуда.

Шаҳодатномаи таҳассусии аудитори Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Вазорати Молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 0000335 дар санани 11 апрели соли 2019 дода шуда.

Шаҳодатномаи таҳассусии аудитори Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Бонки Миллии Тоҷикистон № 58 дар санани 8 январи соли 2014 дода шуда.

ҶАМЁИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ ҶОИДА Ё ЗАРАР ВА ДИГАР ДАРОМАДҲОИ МАҶМДИ
 БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁҶТААСТ
 (бо ҳазор Сомонӣ)

	Эзоҳ	Барои соле, ки 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст	Барои соле, ки 31 декабри соли 2023 анҷом ёфтааст
Даромаҳои ғоизӣ	5	54,888	31,601
Ҳароҷотҳои ғоизӣ	5	(5,851)	(5,441)
ДАРОМАДИ СОФИ ҶОИЗӢ ТО ТАШАККУЛӢБИИ ЗАХИРАҶО БАРОИ ТАЛАФОТИ ПЕШБИНИШУДАИ ҚАРЗИИ ҚАРЗҶОИ МИЗОҶОН		49,037	26,160
Ташаккули захираҷо барои талафоти пешбинишудаи қарзии қарзҷо миЗОҶОН		(2,277)	(2,860)
ДАРОМАДИ СОФИ ҶОИЗӢ		46,760	23,300
Даромадҳои комиссиянӣ	6	164,022	123,990
Ҳароҷотҳои комиссиянӣ	6	(94,471)	(64,141)
Даромади/(зарари) соф аз рӯи амалиётҳо бо асҷори хориҷӣ	7	124,485	93,325
Ташаккули захира барои беқурбшавии дигар дороиҳо	8	(515)	(1,228)
Дигар даромадҳои ғайриамалиётӣ, ҳолис	9	393	2,172
ДАРОМАДИ СОФИ ҶАЙРИҶОИЗӢ		193,914	154,118
Ҳароҷотҳои амалиётӣ	10	(157,118)	(114,856)
ҶОИДА ТО АНДОЗБАНДӢ		83,556	62,562
Андоз аз ҶоИДА	11	(16,499)	(11,564)
ҶОИДАИ СОФИ СОЛОНА		67,057	50,998
Дигар даромади умумӣ		-	-
ҶАМАГӢ ДАРОМАДИ УМУМӢ		67,057	50,998

Аз номи Роҳбарияти Бонк:

Ақдодов Ҳуршед
 Раиси Раёсат

15 майи соли 2025
 ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Нуралӣев Акмал
 и.в. Сармуҳосиб

15 майи соли 2025
 ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон


Эзоҳоти дар саҳифаҳои 11-57 овардашуда қисми ҷудонашавандаи ҳисоботи молиявии мазкур мебошанд.

ҶАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ ВАЗЪИ МОЛИЯВӢ
БА ҲОЛАТИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024
(бо ҳазор Сомонӣ)

	Эзоҳ	31 декабри соли 2024	31 декабри соли 2023
ДОРОИҲО			
Воситаҳои пулӣ ва муодилҳои онҳо	12	1,733,212	675,363
Воситаҳои пулии барои истифода маҳдуд	13	63,481	40,790
Воситаҳои пулӣ дар бонкҳо	14	298,386	174,526
Дороиҳои молиявие, ки бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар арзебӣ мешаванд	15	-	1,606
Қарзҳои ба мизоҷон додашуда	16	129,657	105,689
Сармоягузорӣ	17	57,324	10,025
Воситаҳои асосӣ	18	125,916	115,972
Маблағгузориҳои асосӣ	19	272	272
Дороиҳои ғайримоддӣ	20	2,363	3,599
Дороиҳои андозии мавқуфгузошташуда	11	133	-
Дигар дороиҳо	21	875,576	592,579
ҲАМАҒӢ ДОРОИҲО		3,286,320	1,720,421
ӮҲДАДОРИҲО			
Воситаҳои бонкҳо ва ташкилотҳои молиявӣ	22	498	155,140
Ӯҳдадориҳои молиявие, ки бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар арзебӣ мешаванд	23	5,341	-
Воситаҳои мизоҷон	24	2,094,561	1,079,786
Дигар ўҳдадориҳо	25	754,447	261,079
ҲАМАҒӢ ӮҲДАДОРИҲО		2,854,847	1,496,005
САРМОЯ			
Сармояи саҳомӣ	26	221,000	81,000
Захираи азнавбаҳодиҳии воситаҳои асосӣ		296	296
Захираҳои умумӣ		143,120	92,122
Фоидаи тақсимнашуда		67,057	50,998
ҲАМАҒӢ САРМОЯ		431,473	224,416
ҲАМАҒӢ ӮҲДАДОРИҲО ВА САРМОЯ		3,286,320	1,720,421

Аз номи Роҳбарияти Бонк:


Ақдодов Хуршед
Раиси Раёсат

15 майи соли 2025
ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон


Нураллиев Акмал
и.в. Сармуҳосиб

15 майи соли 2025
ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эзоҳоти дар саҳифаҳои 11-57 овардашуда қисми ҷудонашавандаи ҳисоботи молиявӣ мазкур мебошанд.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ҲИСОБОТ ОИД БА ТАҒЙИРОТ ДАР САРМОЯ
 БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ
 (бо ҳазор Сомонӣ)

	Сармояи саҳҳомӣ	Заҳираи азнавбаҳодиҳии воситаҳои асосӣ	Заҳираҳои умумӣ	Ҷоидаи тақсимнашуда	Ҷамағи сармоя
Бақия ба 31 декабри соли 2022	81,000	296	1,293	90,829	173,418
Пур кардани сармояи саҳҳомӣ	-	-	-	-	-
Пур кардани заҳираҳои умумӣ аз ҳисоби ҷоидаи тақсимнашуда	-	-	90,829	(90,829)	-
Ҷоидаи солона	-	-	-	50,998	50,998
Бақия ба 31 декабри соли 2023	81,000	296	92,122	50,998	224,416
Пур кардани сармояи саҳҳомӣ	140,000	-	-	-	140,000
Пур кардани заҳираҳои умумӣ аз ҳисоби ҷоидаи тақсимнашуда	-	-	50,998	(50,998)	-
Ҷоидаи солона	-	-	-	67,057	67,057
Бақия ба 31 декабри соли 2024	221,000	296	143,120	67,057	431,473

Аз номи Роҳбарияти Бонк:

Ақлодов Хуршед

Ақлодов Хуршед
 Раиси Раёсат



Нуралӣев Акмал
 и.в. Сармуҳосиб

15 майи соли 2025
 ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эзоҳоти дар саҳифаҳои 11-57 овардашуда қисми ҷудонашавандаи ҳисоботи молиявии мазкур мебошанд.

ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПУШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ҲИСОБОТ ОИД БА ГАРДИШИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ
 БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНЧОМ ЁФТААСТ
 (бо ҳазор Сомонӣ)

	Барои соле, ки 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст	Барои соле, ки 31 декабри соли 2023 анҷом ёфтааст
ГАРДИШИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ АЗ ФАӢОЛИЯТИ АМАЛИЁТӢ:		
Фоида пеш аз хароҷоти андоз аз фоида	83,556	62,562
Тасхехот оиди:		
Тағйирот ба захираҳои талафоти қарзии пешбинишуда аз рӯи қарзҳо ба мизоҷон	2,277	-
Даромади софи фоизӣ	(49,037)	-
Истехлоки воситаҳои асосӣ ва истехлоки дороиҳои ғайримоддӣ	19,787	13,470
Ҳисобҳои ғайрипулӣ	2,235	-
Фарқиятҳои қурбҳои асёр бо амалиёти асёри хориҷӣ	(80,227)	(29,592)
Тағйирот ба захираҳои талафоти қарзии пешбинишуда аз рӯи дигар дороиҳо	1,494	1,035
Андоз аз фоида	-	(11,564)
Гардиши воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ пеш аз тағйирот дар дороиҳо ва ӯҳдадориҳои амалиётӣ	(19,915)	35,911
Тағйирот дар дороиҳо ва ӯҳдадориҳои амалиётӣ:		
(Афзоиш)/камшавии дороиҳои амалиётӣ:		
Воситаҳои пулӣ барои истифода маҳдуд	(22,691)	(9,064)
Воситаҳои пулӣ дар бонкҳо	(17,779)	(59,964)
Дороиҳои молиявие, ки бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар арзебӣ мешаванд	1,606	(1,788)
Қарзҳои ба мизоҷон	(26,010)	(104,479)
Дигар дороиҳо	(291,996)	(244,511)
(Афзоиш)/камшавии ӯҳдадориҳои амалиётӣ:	-	-
Воситаҳои бонкҳо ва дигар ташкилотҳои молиявӣ	(154,642)	152,913
ӯҳдадориҳои молиявие, ки бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар арзебӣ мешаванд	5,341	-
Воситаҳои мизоҷон	1,037,711	517,107
Дигар ӯҳдадориҳо	492,703	5964
Воридшавии воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ то андозбандӣ	1,004,328	292,089
Фоизҳои қабулшуда	26,708	-
Фоизҳои пардохтшуда	(607)	-
Андоз аз фоидаи пардохтшуда	(9,362)	(40,967)
Воридшавии софи воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ	1,021,067	251,122

ҶАМЪИЯТИ САҲОМИИ ПЎШИДАИ «ДУШАНБЕ СИТИ БОНК»

ҲИСОБОТ ОИД БА ГАРДИШИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ (ДАВОМ)
 БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АНӢОМ ЁФТААСТ
 (бо ҳазор Сомонӣ)

	Барои соле, ки 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст	Барои соле, ки 31 декабри соли 2023 анҷом ёфтааст
ГАРДИШИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ АЗ ҶАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРӢ:		
Хариди воситаҳои асосӣ	(30,065)	(29,917)
Хариди вомҳои Бонки миллии Тоҷикистон то мӯҳлати пардохт	(47,299)	-
Хориҷшавии софи воситаҳои пулӣ аз ҷаъолияти сармоягузорӣ	(77,364)	(29,917)
ГАРДИШИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ АЗ ҶАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВӢ:		
Дивидендҳои пардохтшуда	-	(80,000)
Пур кардани сармояи саҳҷомӣ	(140,000)	-
Хориҷшавии софи воситаҳои пулӣ аз ҷаъолияти молиявӣ	(140,000)	(80,000)
Таъсири тағйирёбии қурби асъори хориҷӣ ба воситаҳои пулӣ ва муодилҳои онҳо	80,227	-
Зиёдшавии софи воситаҳои пулӣ ва муодилҳои онҳо	1,083,703	141,205
ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ ВА МУОДИЛҲОИ ОНҲО, дар аввали сол	774,568	633,364
ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ ВА МУОДИЛҲОИ ОНҲО, дар охири сол	1,938,498	774,568

Аз номи Роҳбарияти Бонк:

Ақдодов Хуршед
 Раиси Раёсат

15 майи соли 2025
 ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эзоҳоти дар саҳифаҳои 11-57 овардашуда қисми ҷудонашавандаи ҳисоботи молиявии мазкур мебошанд.

Нуралӣев Акмал
 и.в. Сармуҳосиб

15 майи соли 2025
 ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон